

Тарофаи “STANDART”

ҶСП “Бонки Байналмилалии Тоҷикистон” барои кортҳои пардохтии UP_ZK_Platinum_Megafon TJS, VISA_Platinum_Megafon TJS Кообренд

Хизматрасонӣ	STANDART
Дастраскунонӣ ба муштарӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе ва минтақаҳои, ки сохторҳои амалиёти бонк ҷаъолият доранд.	Ройгон
Хизматрасонии моҳонаи корт	Соли аввали хизматрасонии корт ройгон - 0,7 \$ дар дигар ҳолатҳо.
Асҷори ҳисоб	- TJS - USD танҳо барои депозиторон ва тибқи дархост
Пардохти аввалия	-
Амонати суғуртавӣ	-
Интишори ғайринавбатии корт бо ПИН-рамз бо хоҳиши муштарӣ	2.00 в.ш.
Чопи ғайринавбатии ПИН-рамз барои “Корти милли” тибқи дархорсти муштарӣ	Ройгон
Зиёд намудани ҳудуди рузонаи корт	Ройгон
Хизматрасонии смс паём барои як моҳ	- Соли аввали амали корт ройгон - 0,35 \$ барои дигар ҳолатҳо - 5 \$ дар ҳолати пайваст намудани рақами хориҷа.
КэшБэк барои истифода намудани корт	- 50% аз стандартӣ - Ҳаҷми максималии КэшБэк барои як амалиёт 100 сомонӣ - Ҳаҷми максималии КэшБэк барои як моҳ 2 000 сомонӣ
Ҳисоби фоиз ба бақия	- 4% солона , ҳангоми анҷом додани амалиёти харид дар давраи ҳисоботӣ (1 моҳ) бештар аз 200 сомонӣ. Ҳаҷми максималии ҳисоби фоиз дар давраи ҳисоботӣ (1 моҳ) 2000 сомонӣ барои як ҳисоби кортӣ - Дар ҳолатҳои дигар ҳисоб карда намешавад.

Амалиётҳои дохилибонкӣ (us on us)	
Гирифтани пули нақд дар давоми моҳ	- Ройгон то 500 сомонӣ. - 0,7% ба қисми маблағи бештар аз 500 сомонӣ гирифташуда
Пардохт намудани молу хизматрасониҳо	0%
Интиқоли маблағ аз корт ба корт (аз	0%

равонкунанда)	
Конвертатсия барои амалиётҳои дохил кардан ва гирифтани пули нақд	аз 0,5%
Гирiftани маълумот ва иқтибос дар бораи бақия	0,04 \$
Иваз намудани рақами мушаххаскунандаи шахсӣ	0.5 \$
Пардохт намудани ҳаққи маблағ ба шахсони сеюм тавассути банкомат	0%
Ворид намудани пули нақд тавассути Банкомат ва POS-терминал	0%

Амалиётҳои дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон (us on them)	
Гирiftани пули нақд	- тариқи банкомат 1.00% min 1.00\$ - тариқи пос-терминал 1.5% min 1.5\$
Пардохт намудани молу хизматрасониҳо	0%
Конвертатсия барои амалиётҳои дохил кардан ва гирифтани пули нақд	аз 0,5%
Гирiftани маълумот ва иқтибос дар бораи бақия	0.2\$
Иваз намудани рақами мушаххаскунандаи шахсӣ	0.5 \$
Интиқоли маблағ аз карт ба карт (аз равонкунанда)	0,5% на камтар аз 0,20 \$

Амалиётҳои берун аз ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон (us on them)	
Гирiftани пули нақд	- тариқи банкомат 1.50% min 3.00\$ - тариқи пос-терминал 2.5% min 4.00\$
Пардохт намудани молу хизматрасониҳо	0%
Гирiftани маълумот ва иқтибос дар бораи бақия	0.40 \$
Иваз намудани рақами мушаххаскунандаи шахсӣ	0.8 \$
Интиқоли маблағ аз карт ба карт (аз равонкунанда)	0,6% на камтар аз 0,50 \$

Ҳудудҳои амалиёти тариқи кортҳои STANDART					
Дар як руз	Ҳамагӣ	Гирiftани пули нақд	Пардохт намудани молу хизматрасониҳо	Пардохт намудани молу хизматрасониҳо дар интернет	Шумораи амалиёт
Умумӣ	2000	2000	2000	2000	10

On-bank амалиётҳо	2000	2000	2000	2000	10
Амалиётҳо дар шабакаи беруна бо кортҳои асъори ҳисобаш сомонӣ	2000	2000	2000	2000	10
Амалиётҳо дар шабакаи беруна бо кортҳои асъори ҳисобаш доллари ИМА	2000	2000	2000	2000	10

*Воҳиди шартӣ баробар аст ба доллари ИМА